

**Ба шури диссертационии 6D.KOA-067-и  
назди Институти забон ва адабиёти ба  
номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои  
Тоҷикистон (734025, Ҷумҳурии  
Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони  
Рӯдакӣ, 21)**

## РИЗОИЯТ

Ман, Раҳимӣ Дилшод Камолзода, номзади илми филология, мудири Маркази мероси фарҳангии тоҷикони Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомномаи шури диссертационӣ ва бандҳои 67, 69-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси муқарризи расмӣ ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Ализода Наврӯз Алӣ дар мавзӯи «Поэтикаи зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон», ки ба шури диссертационии 6D.KOA-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 - Фолклоршиносӣ пешниҳод гардидааст, баён менамоям.

Бандҳои 61, 62-и Низомномаи шури диссертационӣ ва бандҳои 67, 69-и Тартиби додани дараҷаҳои илмиро ба инобат гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсияни «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод месозам:

<b>Насаб, ном, номи падар</b>	Раҳимӣ Дилшод Камолзода
<b>Дараҷаи илмӣ ва номѓӯйи соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи он диссертатсия ҳимоя шудааст.</b>	Номзади илми филология, фолклоршиносӣ – 10.01.09.
<b>Номи пурраи муассиса, ки ҷойи кори асосӣ ба шумор меравад</b>	Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Номгӯйи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзуи диссертатсия дар маҷаллаҳои тақриз-шаванд дар панҷ соли охир (аз 15 мақола зиёд пешниҳод нашавад)**

1. Раҳимӣ, Д. Боварҳои халқӣ ва тасаввуроти асотирии сокинони Бадаҳшон // Фарҳанги ғайримоддии халқи тоҷик / Мураттиб, муаллифи пешгуфтор ва хулоса З. Ҳолмуродов / Шумораи 7. – Душанбе: Истеъдод, 2019. – С.133-167.
2. Раҳимов, Д. Исполнение Гургули в Таджикистане (современное состояние) // Сб. материалов межд. конференции “Всемирная фестиваль эпосов народов мира”, г.Бишкек, 27-28 июня 2019. – Бишкек: Улуу Тоолор, 2019. – С. 239-249.
3. Раҳимӣ, Д. Ҳамосаи “Гӯргӯлӣ ва шинохти он / рисолаи илмӣ / муҳаррир Ш. Комилзода. – Душанбе: Арҷанг, 2019. –144 с.
4. Раҳимӣ, Д., Меҳрғон – ҷашни баракату фаровонӣ / муҳаррир А. Аминов. – Душанбе: Арҷанг, 2020. –128 с.
5. Раҳими, Д. Трансформация мифического образа Симурга в эпическом наследии таджиков // «Нарты» и другие устные традиции / Сборник в честь 60-летия Зураба Джапуа. – Сухум: Абгосиздат, 2020. – С. 195-205.
6. Раҳимӣ, Д. Меъёрҳои таснифи жанрҳои паремиологии фолклори тоҷик // Паённомаи фарҳанг. – 2020. – №4 (52). – С. 54-66.
7. Раҳимӣ, Д., Наврӯз – ҷашни замину оғариниш / муҳаррир А. Аминов. – Душанбе: Арҷанг, 2021. – 240 с.
8. Раҳимӣ, Д. Манбаъҳои табиӣ, фарҳангӣ ва асотирии шаби Ялдо // Паённомаи фарҳанг. – 2021. – №4 (56). – С. 15-30.
9. Раҳими, Д.К. Наступление нового года по народным календарям таджиков // Этническая культура. – 2022. – Т. 4. – №

2. Раҳимӣ, Д. Тасвиру тавсифи об дар асотири Эрони бостон // Паёмномаи фарҳанг. – 2022. – №1 (57). – С. 25-34.

10. Раҳимӣ, Д. Ривоятҳои халқӣ дар бораи ҷойҳои муқаддас // Паёмномаи фарҳанг. – 2022. – №3 (59). – С. 28-37.

Раҳимӣ Дилшод Камолзода,  
номзади илми филология,

мудири Маркази мероси фарҳангии тоҷикони Пажуҳишгоҳи илмӣ-  
тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳангии Ҷумҳурии  
Тоҷикистон

Нишонӣ: 734018. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Неъмат  
Қарабоев 17. тел: (+992) 233-58-84 (к); (+992) 907-84-27-85. E-mail:  
[dilshodr@gmail.com](mailto:dilshodr@gmail.com)

Имзои Дилшод Раҳимиро тасдиқ мекунам:

Нозари кадри Пажуҳишгоҳи

илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот

Нишонӣ: 734018, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, кӯчаи Н. Қарабоев 17.

Тел: +(992) 233-58-84, +(992) 915-05-83-53

E-mail: [vfarhang98@gmail.com](mailto:vfarhang98@gmail.com)

26 июни соли 2023

